



ИТТИҲОДИ АВРУПО

Намояндагии Иттиҳоди Аврупо дар
Ҷумҳурии Тоҷикистон

ш. Душанбе, 1 апрели соли 2014

БАРАҚАИ ХАБАРӢ

САНАДИ СУЛҲУ СУБОТ - БАРНОМАИ ЧОРАБИНИҲОИ ҲАРСОЛА "ШАРИКӢ БАҲРИ СУЛҲСОЗӢ" СОЛИ 2013

Дастгирии созмонҳои кишвар дар роҳи пешгирии мавқеъҳои
буҳронӣ ва воқуниш дар ҳолатҳои нозук ва муташанниҷ

Рақами нашр: EUROPEAID/IFS-RRM/135485/L/ACT/TJ

Намояндагии Иттиҳоди Аврупо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон
озмуни лоиҳахоро барои дастгирии чорабиниҳо дар минтақаи Вилояти
Мухтори Кӯҳистони Бадахшони Тоҷикистон **бо кӯмаки молиявӣ аз**
маблағҳои "Барномаи шарикӣ баҳри сулҳсозӣ" эълон мекунад.

Ҷиҳати иштирок дар озмун довталабон метавонанд дастурамалҳои
комиро дар сомонаҳои зерин дарёфт кунанд:

[HTTPS://WEBGATE.EC.EUROPA.EU/EUROPEAID/ONLINE-SERVICES/INDEX.CFM?DO=PUBLI.WELCOME](https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome) BA Ё

[HTTP://EEAS.EUROPA.EU/DELEGATIONS/TAJIKISTAN/INDEX_EN.HTM](http://eeas.europa.eu/delegations/tajikistan/index_en.htm)

Мӯҳлати охирин барои пешниҳоди лоиҳаҳо 16 майи соли 2014 соати 16:30
(вақти Душанбе) мебошад.

Чаласа барои фаҳмондадихии қоидаҳои озмун рӯзи 9 апрели соли 2014 соати
10:00 дар толори Намояндагии Иттиҳоди Аврупо (нишони: Тоҷикистон, ш.
Душанбе, кӯчаи Адҳамов, 74, телефонҳо (+992 37) 2217407, (+992 44) 600-80-90)
доир ҳоҳад гашт. Фаҳмондадихӣ ба забони русӣ ва англисӣ анҷом дода
мешавад.

Довталабон бояд ҳатман то 8 апрели соли 2014 номи худро ба воситаи имейл
сабт намуда барои иштирок дар чаласа иҷозат бигиранд. Танҳо ду нафар аз ҳар
як созмон метавонанд дар чаласаи мазкур иштирок кунанд. Паёмхоро ба
нишони зерин: DELEGATION-TAJIKISTAN-TENDERS@eeas.europa.eu ирсол
намуда дар мавзӯи онҳо лутфан "Чаласаи фаҳмондадихӣ EuropeAid/IFS-
RRM/135485/L/ACT/TJ _ < номи созмони иштироккунанда>" ишора бикунед.
Ном ва мансаби ду намояндаи созмоне, ки хоҳиши иштирок дорад, бояд дар
матни паём ишора гардад. Намояндагии Иттиҳоди Аврупо ҳақ дорад то
теъдоди ниҳони иштирокчиёни чаласаро ҳудаш муқаррар намояд.

Иттиҳоди Аврупо аз 28 кишвари узв иборат буда, донори бузургтарини дунё ба шумор меравад. Тоҷикистон қисмати асосии ёрии дучонибаро дар минтақаи Осиёи марказӣ барои кӯмак ба барномаҳои соҳавӣ, кӯмаки техникӣ ва грантҳо ба даст меорад (66 миллион Евро барои солҳои 2007-2010 ва 62 миллион Евро барои солҳои 2011-2013). Он ба ҳифзи иҷтимоӣ, тандурустӣ ва рушди бахши хусусӣ, ки аз ҷониби мудирияти молияи давлатӣ пуштибонӣ мешавад, диққати марказӣ медиҳад. Тоҷикистон инчунин кӯмакҳои минтақавӣ ва махсусро ба чунин бахшҳо, ба монанди мудирияти сарҳад ва назорати маводи мухаддир (BOMCA/CADAP), маориф (TEMPUS, Erasmus Mundus), таъминоти об/муҳити зист, муҳоҷират, ҳуқуқи башар ва демократия (EIDHR), бозигарони ғайридавлатӣ (NSA) ва рушди корхонаҳои хурд ва миёна (CA-Invest) ба даст меорад. Маблағи умумии кӯмаки ИА ба Ҷумҳурии Тоҷикистон аз соли 1992 ин ҷониб зиёда аз 550 миллион Евро ташкил медиҳад.

Тамос: Маҳбуба Абдуллоева, Мушовир оид ба масоили ВАҲ ва иттилоот, Намояндагии Иттиҳоди Аврупо дар Тоҷикистон

Нишона: к. Адҳамов, хонаи 74, Душанбе, Тоҷикистон, 734013

Тел: (+992 37) 221 74 07 - Факс: (+992 37) 221 43 21 - Нишонаи эл.: Mahbuba.Abdullaeva@eeas.europa.eu

Сомона: http://eeas.europa.eu/delegations/tajikistan/index_tg.htm

Дар саҳифаи Фейсбук бо мо бошед: <https://www.facebook.com/EUinTajikistan>